

## 36730 - Ҳукми хўрдани гўшти зоғ, рўбоҳ ва шоҳин

### савол

Оё хўрдани ин ҳайвонҳо аз нигоҳи шариат қоиз аст: зоғ, оҳу, рўбоҳ ва шоҳин?

### Чавоби муфассал

Ҳамду сано барои Аллоҳ.

Хўрдани гўшти зоғ қоиз нест, зеро зоғ аз ҳайвоноти заرارрасон мебошад, ки дар ҳоли эҳром ва хориҷ аз эҳром кушта мешавад. Зоғ мурдор ва начосатҳоро меҳӯрад. Аммо як навъ зоғи киштзор вучуд дорад, ки танҳо дона ва чизҳои покро меҳӯрад, аз ин хотир ҳалол мебошад. Он аз зоғи сиёҳи маъруф хурдтар мебошад.

Аммо рўбоҳ бошад, дандони шикорӣ дорад ва шикор мекунад ва начосатҳоро меҳӯрад, аз ин рӯ ҳаром мебошад. Онҳое, ки гўшти рўбоҳро макруҳ гуфтаанд, фикр мекунам, ки он макруҳи таҳримӣ аст. (Яъне ҳукми он ба монанди ҳаром аст).

Аммо шоҳин аз ҷумлаи паррандагони чанголдор ба шумор меравад. Паёмбар (дуруду паёми Аллоҳ бар ў бод) аз хўрдани гўшти ҳар паррандаи чанголдор манъ кардааст. Шоҳин чизҳои дар чангол доштаи худро меҳӯрад, ё бо чанголҳояш шикор мекунад, ба монанди боз, боша (қирғӣ), лочин, уқоб, каргас ва ф. Азбаски онҳо лоша (мурдор) меҳӯранд ва аз начосатҳо ғизо мегиранд, аз ин хотир ҳаром шудаанд.

Аммо оҳу бошад, бо ичмои донишмандон ҳалол аст ва онро забй ҳам меноманд. Зеро он аз ҷумлаи сайди даштӣ ба шумор меравад. Саҳобагон барои шахсе, ки онро дар ҳудуди ҳарам ё дар ҳоли эҳром мекушад, фидя муқаррар кардаанд. Ин бар раво будани гўшти оҳу далолат мекунад.

Аллоҳ донотар аст.